

БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 11.05.2017 № 80

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1111/1-343	Муассисаи давлатии ТВ «Ҷаҳоннамо»	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебели корӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1112/1-344	Сарраёсати иҷроӣ ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1113/2-314	Беморхонаи килиники сироятии кӯдакони шаҳри Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизоти техникӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1114/2-315	Кӯдакистони №113 «Аниса»-и ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1115/2-316	Кӯдакистони №113 «Аниса»-и ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1116/2-317	Кӯдакистони №113 «Аниса»-и ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	48	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1117/2-318	Муассисаи давлатии таълимии томақтабии ширхоргоҳ-кӯдакистони №106 ноҳ. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1118/2-319	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
99/37-85	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
100/37-86	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
132/44-12	Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Муми моеъ (битум)	Тонна	500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
138/17-55	Маркази шаҳрии бемориҳои пуст ва зухравии шаҳри Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хӯрока	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
131/17-54	Раёсати хадамоти давлатии оташнишони ишаҳри Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Лавозимоти оташнишонӣ	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
116/17-40	Раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомашина	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
102/37-87	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Моҳсулоти хӯрока	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

98/37-84	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯй	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
97/37-83	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Либоси махсус	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
103/37-88	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯроқӣ	Номгӯй	1	Дар давоми 7 рӯзбаъдинашр дар низомихаридиэлектронӣ
1119/3-315	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Азнавсозии бинои таълимии сохтмонаш нотамоми Донишгоҳи ба номи А. Сино воқеъ дар хиёбони Сино	Тибқи санади нуқсон		22.05.2017 13:30
1120/3-316	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Азнавсозии бинои таълимии сохтмонаш нотамоми Донишгоҳи ба номи А. Сино воқеъ дар хиёбони Сино	Тибқи санади нуқсон		22.05.2017 14:00
1121/3-317	Кӯдакистони №59-и ноҳияи И. Сомонӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бинои асосӣ ва анбори кӯдакистон	Тибқи санади нуқсон		01.06.2017 09:00
1122/3-318	МД «Маркази ҷумҳуриявии таълимӣю клиника тиббӣ оилавӣ»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири чорӣ роҳрав, утоқҳои корӣ ва панҷараҳои гирду атрофии Марказ	Тибқи санади нуқсон		01.06.2017 09:30
871/3-232	Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии илмию клиника урологӣ»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Таъмири чорӣ ҳучраҳои тағхона то ошёнаи 3-юм	Тибқи санади нуқсон		22.05.2017 14:30

			НОМАҲДУД			
Дар даъватномаҳои иштироки озмун таҳти №1021/3-287, ки дар сомонаи АМИТ “Ховар” аз 02.05 соли 2017 № 75 нашр шудааст, ба ҷойи Таъмири бино, предмети харид Чопи китобҳо -3 лот ва ба ҷойи 12.05.2017, сана ва вақти кушодани лифофаҳо 15.05.2017 соати 14:00 хонда шавад.						

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*